

Ба Шурои диссертационии 6D. КАО -019  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
(734025. ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

Тақриз

**ба автореферати диссертасияи Шерализода М.Ш., дар мавзуи  
«Принсиҳи эҳтимолияти бегуноҳӣ: асосҳои назариявӣ ҳуқуқӣ ва  
таъмини амалӣ намудани он дар мурофиаи чиноятии Ҷумҳурии  
Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои  
ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.09 – Ҳуқуқи мурофиаи  
чиноятӣ**

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маърузаҳои  
расмии худ борҳо таъкид намудаанд, ки вазъи тағиӣирёбандай ҷаҳони  
имрӯза ва хусусияти устувор пайдо намудани зухуроти хатарноки замони  
муосир, аз ҷумла терроризму экстремизм, қочоқи силоҳ, гардиши  
ғайриқонунии маводи муҳаддир, киберчиноятҳо ва дигар чиноятҳои  
фаромилӣ, ки башариятро ба ташвиш овардаанд, моро водор месозад, ки  
ба масъалаҳои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва таъмини  
амнияти кишварамон диққати аввалиндарача дихем.

Дар Тоҷикистон дар роҳи таъмини амнияти кишвар, ҳуқуку  
озодиҳои шаҳрвандон, ганӣ гардонидани дастовардҳои истиқлолияти  
миллӣ чораҳои муҳими ҳуқуқӣ андешида шудаанд, ки ба бартарияти  
ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд, таҳқими ҳамаҷонибаи қонуният ва  
адолати иҷтимоӣ мусоидат кардаанд. Лекин, зарурати такмил додани  
меъёрҳои ҳуқуқӣ ва танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ, бо  
назардошти пайомадҳои иҷтимоӣ, густариши таҳдиди падидаҳои

номатлуб аз байн нарафтааст, ки ин масъалаҳо тадқиқоти назариявиро дар амалишавии сиёсати ҳуқукии давлат зиёд ва ногузир мегардонад.

Бинобар ин, муаллиф яке аз масъалаҳои муҳими пешбурди парвандаҳои чиноятӣ, риоя ва татбиқи принсиҳи эҳтимолияти бегуноҳиро дар мурофиаи судии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла асос, тартиб ва ҳадди татбиқшавии принсиҳи эҳтимолияти бегуноҳиро мавзӯи тадқиқоти илмӣ интихоб кардааст.

Қайд кардан муҳим аст, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳои мурофиавӣ ва пешбурди амалҳои мурофиавии чиноятӣ зарурати андешидани ҷорҳои муваққатӣ ва маҳдудкунандаи ҳуқуқ, озодӣ ва манфиатҳои кафолатдодашудаи иштирокчиёни мурофиаи чиноятӣ, аз ҷумла гумонбаршаванда, айборшаванда ва судшаванда ба миён меояд. Лекин, дар амалияи татбиқи ҳуқуқ, дар мавридҳои алоҳида иштирокчиёни мурофиаи чиноятӣ дучори маҳдудиятҳои беасос мегарданд, ки ба воқеан таъмин гаштани принсиҳои конститутсионии ба ҳама дастрас будани ҳифзи судӣ, мубоҳиса ва баробарии тарафҳои муҳокимаи судӣ ва эҳтимолияти бегуноҳӣ монеаҳои ҷиддӣ эҷод мекунад. Бахри ҳалли масъалаҳои номбаршуда, муайян кардани сабабу шароити вайрон шудани кафолати амалишавии эҳтимолияти бегуноҳӣ, муаллиф тадқиқоти илмиро оғоз бахшидааст ва бо хулосаҳои асоснокро ба натиҷаҳои назарраси назариявӣ ва амалӣ ноил шудааст.

Дар тадқиқоти илмӣ муаллиф ба ӣҳтилоғи баъзе аз меъёрҳои мурофиавӣ сабабҳои риоя, иҷро ва татбиқ нашудани қоидаҳои мурофиавӣ, пурра таъмин нашудани кафолатҳои ҳуқуқу имкониятҳои иштирокчиёни мурофиаи чиноятӣ, инчунин ба риоя нагаштани принсиҳи эҳтимолияти бегуноҳӣ дар марҳилаҳои тосудӣ, хусусан нисбати гумонбаршаванда, айборшаванда ва судшаванда ҳангоми ҳалли масъалаҳои мурофиавӣ ва эълони айб, бо назардошти меъёрҳои ҷорӣ ва амалияи пешбурди парвандаҳои чиноятӣ дикқат додааст.

Баррасии судии масъалаҳои мурофиавӣ оид ба татбиқи чораҳои маҷбурии мурофиавии чиноятӣ, салоҳияти суд, судя дар марҳилаҳои судии мурофиаи чиноятӣ оид ба муайян кардани шахсияти судшаванда ва ниҳоят қабули қарорҳои қонунӣ, асоснок ва одилона дар доираи талаботи принсипи эҳтимолияти бегуноҳӣ дар маркази тадқикот қарор гирифтааст.

Ба андешаи муаллиф, принсипи мазкур яке аз принсипҳои асосии адолати судӣ ба шумор рафта, дар низоми ҳуқуқии давлат дар пайвастагӣ бо принсипҳои дигари мурофиавии чиноятӣ риояи ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрвандро, хусусан дар раванди исбот таъмин менамояд. Бешубҳа, риояи принсипи эҳтимолияти бегуноҳӣ ба ҳамаҷониба, пурра ва холисонаи баррасии судии парвандаҳои чиноятӣ мусоидат менамояд.

Доир ба ҳалли масъалаҳои мурофиавии баррасии парвандаҳои чиноятӣ, таъмини дахлнапазирии ҳуқуқу манфиатҳои иштирокчиёни мурофиаи чиноятӣ, такмил дода шудани татбиқи дақиқи принсипи эҳтимолияти бегуноҳӣ, муаллиф фикру андешаҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла қонунгузории мурофиавии чиноятии давлатҳои аъзои ИДМ-ро мавриди муқоиса қарор дода, хулосаҳои асоснок пешбарӣ кардааст, ки таҷрибай пешқадам ва самараноки амалишавии меъёрҳои қонунгузории миллиро тақвият мебахшад.

Масъалаҳое, ки мавзӯи тадқиқотро дарбар гирифтаанд, ба такмил дода шудани қонунгузории мурофиавии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба таъмини ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар амалияи татбиқи ҳуқук ва ҳангоми пешбурди парвандаҳои чиноятӣ мусоидат ҳоҳанд кард, инчунин метавонанд аз ҷониби муҳаққиқон ва коршиносон ба сифати раҳнамо ва тавсияҳо истифода бурда шавад.

Баробари ҷиҳатҳои мусбии тадқиқот, қайд қардан лозим аст, шакли мураккаби ифодаи қоидаҳои мурофиавӣ ва тавсифи онҳо бо истифодаи истилоҳоти ғайриҳуқуқӣ боиси баҳс шуда метавонанд. Лекин,

ин эрод аз андешаи фардӣ бармеояд ва наметавонад ба мазмун ва сифатҳои рисола ягон андоза таъсир расонад.

Бинобар ҳолатҳои номбаршуда, диссертатсияи Шерализода М.Ш., дар мавзуи «Принципи эҳтиимолияти бегунохӣ: асосҳои назариявӣ ҳуқуқӣ ва таъмини амалӣ намудани он дар мурофиаи чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.09 – Ҳуқуқи мурофиаи чиноятиӣ, дорои аҳаммият ва арзиши илмӣ, амалӣ буда, аз ҷиҳати шакл ва мазмун ҷавобгуи талаботҳои омода кардани рисолаҳои илмӣ мебошад ва рисола ба ҳимоя тавсия карда мешавад.

**Такриздиңданда:** Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,

дотсенти кафедраи ҳуқуки судӣ ва назорати прокурории

## Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,

бинес ва сиёсати Тоҷикистон

Рахматулоев А.Э.

**Суроға:** 735700, Чумхурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, ш. Хӯҷанд, маҳ. 17, бинои 1. Кафедраи ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурории Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.

21.11.14

